

БАРОИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, СУЛҲУ ОРОМӢ, СУБОТИ СИЁСӢ, СОЗАНДАГИВУ
ОБОДОНӢ, РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ МАРДУМ!



ҲАМРОЗИ ХАЛҚ

№ 5 (331),
6 марти соли 2019

► E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru ● www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ХИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

ИҚТИБОС АЗ СУҲАНРОНИҲОИ АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР ВАСФИ ЗАН-МОДАР



*Фатҳу кушоиш орад,
дасти-дуои модар...*

Модар азизтарин вучуди рӯи замин мебошад ва зиндагӣ аз нафаси гарму дилнавози ӯ оғоз мегирад. Мо вучуди муқаддаси модарро аз аввалин лаҳзаҳои ҳаёт то дами воқасин фаромӯш намекунем, чун ӯ ҳангоми шодиву нишот ва ғаму андӯҳи зиндагӣ ҳамеша ҳамроҳи мост.

Модар ғаҳвораву оламро бо ҳам мепайвандад, рисолати нурзаҳмати парвариши наслхоро ба дӯш кашида, бо сиришту замири покаш барои ҳастии фарзанд, ободии хонадон ва осоиши ҷомеа талош менамояд.

Модар азизтарин вучуди рӯи замин мебошад ва зиндагӣ аз нафаси гарму дилнавози ӯ оғоз мегирад. Мо вучуди муқаддаси модарро аз аввалин лаҳзаҳои ҳаёт то дами

воқасин фаромӯш намекунем, чун ӯ ҳангоми шодиву нишот ва ғаму андӯҳи зиндагӣ ҳамеша ҳамроҳи мост.

Зан мураббӣ инсон аст, аммо на мураббӣ ва муаллиме, ки фақат суҳан ғӯяд, балки ҳамчун модар тамоми хислатҳои неки инсониро ба кӯдак ба таъри табиӣ интиқол медиҳад.

Зан ҳамчун шахси фарҳангсозу тарбияткунанда агар худ аз воқеияти ҳаёт ва ҷомеа оғоху боҳабар бошад, фарзандон, аҳли оила ва пайвандони худро тарзе тарбият мекунад, ки онҳо ба самти ҷомеаи нешрафта қадам ниҳанд.



ТАБРИКОТИ РАЁСАТИ КИ ҲХДТ
ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН БАҲШИДА
БА РӯЗИ МОДАР 2



НАҚШИ БОНУВОНИ ҲХДТ ДАР
ТАТБИҚИ СИЁСАТИ
ДАВЛАТӢ 3



ХАЙРИ ХУДРО БА КОРҲОИ
СОЗАНДАГӢ РАВОНА
МЕКУНЕМ 4



ХОҶАГИДОРӢ МАНБАИ АСОСИИ
ҶОИИ КОР ВА НЕКУАҲВОЛИИ
ҲАР СОКИН 5



ТАҒЙИРОТИ КАДРӢ ДАР
ШАҲРИ КӢЛОБ 7

МОДАР, ОҒУШИ ТУ НАТАНҲО ТАРОВАТИ БАҲОРҲ БАЛКИ ДУНҲИ МЕҲРУ ВАФОСТ!!!



Абдулло РАҲМОНЗОДА,
ранси Кумитаи иҷроияи ХХДТ
дар вилояти Хатлон

Модари тоҷик рисолати қахрамонофарӣ дорад

Мо имрӯз бар хилофи ҳамаи қоидаву муқаррароти имлоӣ навиштани вожаи “Модар”-ро чи дар аввалу чи дар охири ҷумла ҳамчун исми хос бо ҳарфи калон оғоз мекунем. Модар! Пушти ин калима меҳру муҳаббат, самимияту ростӣ, зебоиву ҷамол, шукӯху ҷалол, покиву нафосат, латофату тароват, гармиву равшанӣ, ҳаёту зиндагӣ ва бахту саодати башариат нухуфтааст.

Модар болотар аз мафҳуми зану мард ва дигар таснифоти ҷинсист! Модар болотар аз як дастгоҳи тавлиди инсон аст! Модар болотар аз мафҳумҳое ба мисли фариштаи хусну тақондихандаи дунёст! Модар болотар аз оташест, ки хомҳоро пухта месозаду ба инсоният умри бардавом мебахшад! Модар маҷмуи ин ва дигар арзишҳои олист... ва ҳатто бештар!

Суруди аллаи модар суруди зиндагист! Садои гарми нафасҳои ӯ тавонбахши рӯху ҷисми фарзанди дар гахвора хуфтааш аст. Фарзанде, ки фардо ояндаи давлату миллатро ба даст мегирад! Фарзанде, ки фардо давлатро аз вартаи нобудиву миллатро аз хатари парокандагиву гумноӣ наҷот медиҳад. Фарзанде, ки имрӯз дар пешроӣ дидагони пурмехри Модар дар ҳоби ноз аст, фардо рӯхи ҳазорсола хуфтаи миллати тамаддунофарро дигарбора бедор месозад...

Он дунёбеҳабароне, ки вожаҳои “Модар” ва “заифа”-ро ҳаммаъно мепиндоранд, аз қудрати воқеии Модар беҳабаранд. Қудрати ботиние, ки Модар дорад ин қудрати Меҳр аст ва ҳеҷ қудрате дар олам ба нерӯи шикастнопазири Меҳри Модар баробар шуда наметавонад. Меҳри Модар ба сони хуршед ба тамоми олам баробар нурпошӣ мекунад ва фарзандон низ аз ин меҳр баробар ва ба ҳадди барояшон кифоят баҳра мебаранд. Меҳри модар ба сони замин аст, ки фарзандон мисли донаҳои гандум дар доманаш тарбият ёфта, ба камол мерасанд ва аз хирмани беканори дасти дӯи ӯ баракат ризку рӯзӣ меёбанд. Қудрати Меҳри модар то он қадар, ки ин меҳр ба ҳар як фарзандаш дар алоҳидагӣ пурра бахшида шудааст ва ҳамзамон ҳеҷ яке аз ин файзу нусрат бенасибу камнасиб нест ва ҳеҷ яке аз фарзандон наметавонад онро қисмат кунад ва ё бо ягон арзише байни бародарону хоҳарон тичорат намояд. Ин муъҷизаро устод Лоик лаёқатмандона чунин тасвир кардааст.

...Заминро қитъа-қитъа ҳар қадар
фарзандҳои ту,
Миёни ҳам басо тақсим карданд...
Вале як рӯз донистанд:
Замину осмон, хуришеду маҳ,
Мисли дили ту, мисли меҳри ту,
Миёни кӯдакон қисмат нахоҳад шуд!

Қасоне ҳам, ки фикр мекунанд вожаҳои “зан” ва “Модар” ҳаммаъноанд аз рисолати азалии Модар беҳабаранд. Зеро рисолати Модар ба як таваллуд қардану ба дунё овардани фарзанд ба анҷом намерасад. Тазод ҳам ин қост, ки баъзан қануне, ки умуман фарзанд ба дунё наовардаанд, беҳтарин Модарон ҳастанд... ва баръакс. Яъне Модар болотар аз арзишҳои фаҳмишҳои табииву ҷисмонист! Модар ин ишқу умеду ҳаёт аст – ишқ ба зебоиву ростӣ, умед ба зиндагии хушбахтона ва ҳаёт барои расидан ба ишқу умед ва хушбахт сохтани инсоният... Модари воқеӣ ҳам он аст, ки дар вучуди фарзанд ишқу умеду ҳаётро бедор месозад.

Модар на танҳо офаридаи қолаб, балки тарбиятдиҳандаи фитрати инсонист! Модар аст, ки ба фарзанд завқи баланди эҳсоси зебӣ ва сӯхани неку амали созанда мебахшад ва ниҳоди ӯро ба андозаи лаёқати ҳеш рангин месозад. Модар онест, ки торҳои ноаёнӣ андешаи худро ба торҳои андешаи фарзанд пайванди ногӯсастани мебахшад ва аз ин роҳ мафкураи фарзандро ба гунаи тафаккури инсонӣ шакл медиҳад. Мавқеъ ва лаёқати фарзанд аз ғариҳои фитрии Модар сарчашма мегирад ва сарчашмаи камолӣ истеъдоди фарзанд низ аз он вобаста аст, ки Модар ӯро дар қадом рӯҳия тарбия намуда то чи андозаву қадом самте илҳом бахшидааст. Мисраҳои зерин ҳам обишхури ҳамин маъноанд:

**Онро, ки назодааст Модар шоир,
На сим қунад шоиру не зар шоир.**

Ин байти устод Лоик ба дигар самту соҳаҳои ҳаёти инсоният ҳам дахл дорад ва ҳатто як дӯсти хушсуханамон ин мисраҳоро чунин гардиш ҳам дода буд:

Онро, ки назодааст Модар одам,
На сим қунад одаму на зар одам.

Бале, воқеан Модар дар шаклгирӣ ва инкишофи фардии инсонҳо нақши аввалиндараҷа дорад. Маҳз гармии қалби нармаи Модар аст, ки оҳанро меғудозад ва барои фарзандаш аз андешаву тафаккури солим ҷавшани ҷон месозад. Маҳз равшанӣи ҷашми Модар аст, ки ботини фарзандашро тавассути як нигоҳ дарк меомӯзад ва онро тарбия мекунад. Маҳз дасти дуои модар аст, ки дар зиндагии фарзанд файзу қушоиш мебахшад. Билоҳира, маҳз домони поку рӯху равони поки Модар аст, ки дар ҷаҳони пуршуру шар одамоне бо андеша поку дасту дили пок зиндагӣ мекунанд ва бақои дунё аз азал аз мавҷудияти чунин нафарон вобаста буду ҳаст.

Маҳз дили қавиву рӯҳи тавоноии Модар буд, ки қахрамонфарзандонро ба дунё оварда дар рӯҳияи қахрамонӣ ва миллатдӯстӣ тарбия сохт. Мо миллати соҳибтамаддуни тоҷик ва халқи шарафманди Тоҷикистони соҳибистиклол аз ҳама бештар ба дарки қадру манзалаи Модар мерасем. Маҳз қахрамониҳои фарзандони Модарони қахрамони тоҷик буд, ки имрӯз мо Тоҷикистон дорем ва миллате бо номи тоҷик дар арсаи байналмиллалӣ шинохта шудааст.

Маҳз аз шарофату қаромати Модар миллати тоҷик Пешвои меҳанпарвару ҳасур дорад ва сарбаландона дар роҳи ободиву рушду шукӯфони Ватан устуворона қадам гузошта истодааст.

Ваҳдати миллат ин забони ваҳдатсарои Модари тоҷик аст, ки якҷо бо садои форами алла ниҳоди фарзандро ламс месозад ва ин силаи раҳм меҳру муҳаббату самимияту садоқатро ба вучуд меорад.

Зихӣ Модар, эй олиҳае, ки гардиши бе-охири дунё аз нерӯи беохири Меҳри туст!

Раёсати Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон тамоми бонувони арҷманди вилоятро

намудаанд: “Модари тоҷик ҳазорон нафар фарзандони бонангу номус, ҳасуру ватандӯст, абармардони хирадманду фарзона, сиёсат-

ТАБРИКОТИ РАЁСАТИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН БАҲШИДА БА РӯЗИ МОДАР

ба фарорасии Рӯзи Модар табрику муборакбод меғӯяд. Дар фарҳанги миллати тоҷик зан-модар ҳамчун олиҳаи ҳаётбахш аз мақому манзалаи баланде бархурдор буда, ҳазорсолаҳо боз эҳтирому эътибори ҳосаеро соҳиб аст. бархурдор аст. Бо дарки нақши Модар дар таҷаккули миллат, шахсияти ҳар фарди ҷомеа ва таровату зебогӣ бахшиданаи ба зиндагӣ мо аз қадимулайём таваллуди духтарро дар ҳонадони худ моёи ифтихору шодмонӣ медонистем. Хушбахтона, ин анъана дар пайи сиёсатҳои фарҳангпарваронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дигарбора эҳё гардид ва дар тақвими мо рӯзе ба унвони Рӯзи Модар муайян карда шуд. Тавре Пешвои миллат қайд

мадорони номдору фидокор ва номбардори миллатро ба дунё оварда, дар оғуши пурмехри худ ба камол расонида, онҳоро дар роҳи хизмат ба халқу Ватан раҳнамоӣ кардааст”. Имрӯзҳо бонувони кишварамон баробари мардон нангу номуси ватандориро ба дӯши худ гирифта, дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа ва давлат ғайратмандона фаъолият доранд ва бо ташаббусҳои созандаи худ Тоҷикистони маҳбубамонро боз ҳам ободу зебо гардонидани истодаанд. Бигзор Модарони сарбаланди тоҷик ҳемеша хурраму тандуруст ва дар фазои сулҳу ваҳдати комил зиндагии осудаву рӯзгори пурсаодат дошта бошанд.

**Ид муборак Модарони
гиромӣ!**

06.03.2019, шаҳри Бохтар

АНДЕШАИ БУЗУРГОН ДАР ВАСФИ ЗАНОН

Чунин аст табиати зан: дӯстат надорад то дӯсташ дорӣ ва чун дӯсташ надорӣ дӯстат дорад.

Мигуел БУФФЛЕР

Тасхири як кишвари бузург аз тасхири қалби кӯчаки зан осонтар аст.

НАПОЛЕОН

Зан паҳлавоне аст, ки далертарин мардонро дар саҳттарин ҳолати ҳашм ором мекунад.

ҲЕРОДОТ

Зан қонуни пурнури хонавода, маркази меҳр, намоёндаи ишқ, намоёнгарии покӣ, намунаи муҳаббат ва дӯстӣ ва ҷашмаи бахшиш аст.

Иқболи ЛОҲУРӢ

Зан ҳамеша синни худро аз таърихи издивоҷ ҳисоб мекунад, на аз таърихи таваллуд.

ЭРҲАРД

Зан кӯдаке аст, ки бо андак табассум хандон ва бо камтарин бемехрӣ гирён мешавад.

ҲЕРВЕД

Зан барои он офарида нашудааст, ки вучуде пуч ва беҳуда бошад ва танҳо ба дарди зиннат ва тафриҳи мард бихӯрад.

СМОЙЛЗ

Зан ягона вучуде аст, ки ҳақиқати ишқи покро мешиносад.

ШИЛЛЕР

Нахустин қасе, ки метавонад занро фиреб диҳад худӣ ӯст.

ЛАФОНТЕН

Зани зишт дар дунё вучуд надорад. Танҳо баъзе аз занҳо ҳастанд, ки наметавонанд худро зебо ҷилва диҳанд.

Бернард ШОУ

Зан шарикӣ зиндагонӣ ва ёри соатҳои дармондагӣ аст.

ҲУТЕ

Якзани зебо ва нақсурат дар назар зебост, аммо якзани хуб ва некӯсират дар қалби инсон ҷой дорад.

Наполеон ҲИЛЛ

НАҚШИ БОНУВОНИ ҲХДТДАР ТАТБИҚИ СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ



Дилафрузи АБДУЛЛО
мудири шуъбаи кор бо ҷавонон
ва занони КИВ

Имрӯзо бо қаноатмандӣ метавонем изҳор намоем, ки занону модарони мо дар ҷомеа мақому мавқеи сазовор доранд ва арзишҳои оиладорӣ, инсонӣ ва миллиро дар миёни фарзандони худ ва ҷамъият бо масъулияти баланд тарғиб менамоянд.



Виталина АНДРИАНОВА
сармутахассиси КИВ

дар баробари ин ки тарбиякунандаи миллат ҳастанд, оина ва зерари миллати сарбаланди тоҷик ва ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ мо низ мебошанд.

Дар ростои суҳанҳои пурэҷозии Роҳбари давлат дар баробари дигар занонаманд.

намуда, чандин шогирдони соҳибтаҷрибаро ба воя расонидааст, ки онҳо имрӯзо идомадиҳандаи пайроҳаи устои хеш мебошанд.

Валиева Саъбагул собик раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб, Шомаҳмадова Рӯзигул собик раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Чайхун, Кӯчарова Рӯзигул собик мудири бахши омор ва бақайдгирии КИВ бо иродаи қавӣ ҳамчун шахсонӣ кордону пуртаҷриба дар самти татбиқи сиёсати давлату Ҳукумат ва ҳадафҳои созандаи ҲХДТ саҳми намоён гузоштаанд.

Инчунин, занону бонувони ҲХДТ, ки имрӯзо дар вазифаҳои роҳбарикунанда дар паҳлуи мардон истода барои амалигардонии ҳадафҳои со-



Сайёра ҲУСЕЙНОВА
сармутахассиси КИВ

ноҳияи Носири Хусрав мебошанд.

Ҳамчунин дар ин миён занону бонувони дар Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон фаъолиятдошта Дилафрузи Абдулло мудири шуъбаи кор бо занон ва ҷавонони Кумитаи иҷроияи



Зебо БОЗОРОВА
рӯзманигори наشريҳои КИВ

дар татбиқи ғояҳои созандаи ҲХДТ нақши созгор доранд.

Дар ин миён метавон аз фаъолзанон шахру ноҳияҳои вилоят Гулсунбӣ Рачабова муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Мӯминобод, Саёҳат Абдул-



Мунаввара САТТОРОВА
раиси КИ ҲХДТ дар ноҳияи
Кушонӣ

Дар урфият меғуянд, ки зани соҳибмаърифату боиффат гавҳар ва зани хунарманду қадбонуи сариштакор ҳазина аст, иброд доштанд Пешвои миллат, Раиси муаззми ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суҳанронихояшон ба муносибати Рӯзи Модар.

Ба ин маънӣ хизматҳои арзандаи занону бонувони мо низ дар самти сиёсати давлатӣ хеле бориз буда, дар қатори мардон устувор истода дар тамоми ҷабҳаҳои хоҷагии халқ қору фаъолияти пурсамар доранд.

Бояд қайд намоем, ки дар даврони соҳибистиклолии кишвар мақоми зан дар ҷомеа боз ҳам устувортар гардида, иштироки онҳо дар тамоми бахшҳои иҷтимоиву сиёсии мамлакатамон назаррас шуд. Пешвои миллат дар ҳар суҳанронихояшон таъкид менамоянд, ки занони Тоҷикистон босаводу соҳибмаърифат, болаёқату соҳибхитосос ва пешрафтаву фарҳангӣ бошанд, зеро онҳо



Қумриниссо ГУЛМУРОДЗОДА
раиси КИ ҲХДТ дар
шаҳри Норақ

ну бонувони фаъоли вилоят ҳастанд занону модароне, ки дар сохторҳои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон қору фаъолият намуда, дар тарғиби ҳадафҳои барномавии ҲХДТ нақши назаррас гузоштаанд.



Ҳуснигул ОДИНАЗОДА
раиси КИ ҲХДТ дар
ноҳияи Дӯстӣ

зандаи ҲХДТ ва тарғиби сиёсати пешгирифти Раиси муаззми ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти назаррас доранд, Сатторова Мунаввара раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Кушонӣ,



Сурайё АЛИЕВА
раиси КИ ҲХДТ дар
ноҳияи Н. Хусрав

ҲХДТ дар вилояти Хатлон, Хусейнова Сайёра сармутахассиси шуъбаи ташкилӣ, бахисобгирӣ ва кор бо созмонҳои ҷамъиятии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилоят, Зебо Бозорова хабарнигори



Ҳафиза САФАРОВА
раиси КИ ҲХДТ дар
ноҳияи Восеъ

лоева муовини раиси-мудири шуъбаи ташкилии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон, Лола Сулаймонова мудири шуъбаи кор бо занони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар



Ҳосият АЗИЗОВА
собиқ муовини раиси КИ ҲХДТ дар
ноҳияи Данғара

Дар ин радиф зани собиқадори ҲХДТ Ҳосият Азизова солҳои тӯлонӣ дар Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Данғара ба ҳайси муовини раис-мудири шуъбаи ташкилӣ фаъолияти босамар



Саъбагул ВАЛИЕВА
собиқ раиси КИ ҲХДТ дар
шаҳри Кӯлоб

Гулмуродзода Қумригул раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Норақ, Одиназода Ҳуснигул раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ ва Алиева Сурайё раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар



Рӯзигул КӢЧАРОВА
собиқ мудири бахши омор КИ
ҲХДТ дар вилояти Хатлон

наشريҳои хизбии «Ҳамрози халқ» ва Андрианова Виталина Олеговна сармутахассиси шуъбаи таълимот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон



Чумъагул ШОМАҲМАДОВА
собиқ раиси КИ ҲХДТ дар
ноҳияи Чайхун

ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Фароғат Назарова муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Леваконт ёдовар шуд, ки онҳо нӯх дар пелбурди фаъолияти ҲХДТ нақши созгор доранд. Дар ин лаҳзаҳои идона қулли фаъолон, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ-ро ба муносибати Рӯзи Модар самимона шодбош мегуем.

*Зан модари ман, модари ту,
модари ом аст,
Зан шарбати ҳар маърақаю
қосаю ҷом аст.
Бе зан чи бувад зиндагиву
зист ба олам,
Зан ҳусни замин, ҳусни само,
ҳусни ҷаҳон аст.
Ид муборак!*

«ҲХ»



Гулсунбӣ РАЧАБОВА
муовини раиси КИ ҲХДТ дар
ноҳияи Мӯминобод



Саёҳат АБДУЛЛОЕВА
муовини раиси КИ ҲХДТ дар
ноҳияи Ёвон



Фароғат НАЗАРОВА
муовини раиси КИ ҲХДТ дар
шаҳри Леваконт



Лола СУЛАЙМОНОВА
мудири бахши ҷавонони КИ ҲХДТ
дар ноҳияи Ҷ. Балхӣ

ДАР РОСТОИ СОЛИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО МАҲАЛ

ДЕҲАИ ОБОД СИМОИ СОКИНОНИ БОМАЪРИФАТИ
ОНРО ИНЪИКОС МЕКУНАД!

Дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Роҳи нав 3»-и ҷамоати Тоҷикобод бо иштироки Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Вахш тибқи нақшаи корӣ бахшида ба муносибати 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ, эълон гардидани Солҳои рӯшди дехот, сайёҳӣ ва ҳунароҳои мардумӣ ва дар амал татбиқ намудани

Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» суҳбату вохӯрӣ бо ҷонибдорон ва аъзои ҳизб доир гардид.

Нахуст раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Вахш Одилҷон Маҳмадов суҳанронӣ намуда, қайд кард, ки ватандӯсти ҳақиқӣ на дар суҳанҳои зебою ботантана, ваъдаҳои

хушқу ҳолӣ, балки дар қору ғайолияти ҳамарӯзаи амалӣ, дар гуфтору кирдор ва қавлу вафо, дар қору заҳмати софдилони, дар интизоми намунавӣ ахлоқи ҳамида, қўшишу талошҳои пайваста баҳри манфиати Ватани маҳбуб ва халқу давлат зоҳир мегардад. Сокинони маҳал дар якҷоягӣ бо як рӯҳияи баланди созандагӣ ободонӣ ба ҳашари дастаҷамъона баромада, ба тоза кардани ҷўйборҳои обгузар ва нарма намудани беҳи дарахтон шурӯъ намунанд.

Дар фарҷоми вохӯрӣ ба сокинони маҳал шиору рӯзнамоҳои ҳизбӣ дастрас карда шуд.

н.ВАХШ

ДАСТИ ДАРМОНДАГОНРО ГИРИФТАН ИН
МАСЪУЛИЯТИ ҲАР ЯК ИНСОНИ БОШАРАФ АСТ!

Бо аъзову ҷонибдорони ҲХДТ дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Амонатбонк №45»-и ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо иштироки мутахассиси шўъбаи ташкилӣ ва баҳисобгирии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Асоев Хизирддин вобаста ба самтҳои афзалиятноки ғайолияти ҲХДТ ва Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» маҷлиси ҳизбӣ баргузор гардид.

Асоев Хизирдин изҳор кард, ки Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми масъалаҳои ҳаётии ҷомеаи имрӯзаи дохилу хориҷии



кишварро фаро гирифта буд, ки воқеан як дастурамали омӯзишӣ ва қорбарист барои хизматчиёни давлатӣ ва маҷмуи таъкиду ҳидоятҳои созанда ба аҳли ҷомеа.

Ҳамчунин бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия ва бо дастгирии роҳбари ташкилоти ибти-

доии ҳизбии «Амонатбонк №45» Атавуллозода А.И дар доираи иҷрои ҷисмати Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» ба як нафар кўдаки ятим Абдурахимов Давлаталӣ ба маблағи 100 сомонӣ кўмаки молиявӣ расонида шуд.

н.Ҷ.БАЛҲӢ

ХОНАИ ОБОДИ МО АЗ МЕҲНАТИ СОҒДИЛОНАИ МО
МАНШАЪ МЕГИРАД

Тибқи чадвали тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шаҳритуз ҷиҳати татбиқи самтҳои афзалиятноки ғайолияти ҲХДТ ва ҷисмати амалии Ақсияи тарғиботӣ-

амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар деҳаи Эргашободи ҷамоати дехоти ба номи Худойназар Холматови ноҳияи Шаҳритуз вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ раиси Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб Шаропов Ҳомидҷон иштирок дошта, дар бораи Паёми Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ, самтҳои афзалиятноки ғайолияти ҲХДТ андешаронӣ намуд.

Баъдан Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» роҳандозӣ карда шуда, сокинон қисмҳои вайроншудаи роҳҳои дехаро сангфарш намуда, дарахтони ороишӣ ва ҳамешасабزو шинониданд, ки ба ҳусни деҳа ҳусни нав зам намунанд.

н.ШАҲРИТУЗ

СОЛИМИИ ҲАР ЯКИ МО АЗ МУҲИТИ ЗИСТИ МО
ВОБАСТА АСТ!

Бо ибтиқори Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Леваконт ҷиҳати татбиқи Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бо мақсади сазовор таҷлил кардани ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии деҳаи «Табақҷӣ»-и ҷамоати дехоти Ваҳдат қорҳои ободониву созандагӣ баргузор гардид.

Ҳамзамон, дар амалишавии қорҳои ободонӣ,



сокинони деҳаи мазкур партовҳои байни ду деҳа, ки солиёни дароз ҷамъ

шуда буд, дастаҷамъона тоза намуданд.

н.ЛЕВАКАНТ

ИҚДОМҲОИ ПЕШГИРИФТАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ БА
МАРДУМИ КИШВАР РҲҲУ ИЛҲОМИ ТОЗА БАҲШИД

Тибқи нақшаи қорҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар оид ба ҳонишҳои сиёсӣ ва вохӯриву қорабинҳои ҳизбӣ, номгӯи қорҳое, ки ҷиҳати иҷрои ҷисмати амалии Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар доираи Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ дар давоми ним-солаи якуми соли 2019 бо ҷалби оммаи васеи сокинон анҷом дода мешавад, дар

маҳалаи Умари Хайём бо иштироки мудири шўъбаи қор бо ҷавонони Кумитаи иҷроияи шаҳрии ҳизб Асадуллозода Ватан ва мутахассиси шўъбаи ташкилӣ ва баҳисобгирии Кумитаи иҷроияи Исоев Фаррух баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ масъулин ҷдар бораи нуктаҳои асосии Паёми Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва самтҳои афзалиятноки ғайолияти

ҲХДТ андешаронӣ намуда, сокинонро ба қорҳои ободониву созандагӣ раҳнамоӣ карданд.

Дар қисмати амалии Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» истиқоматкунандагон роҳ-

равҳои дохили маҳалларо сангфарш намуда, гирду атрофи маҳали зисти ҳешро ба тартиб дароварданд ва ҷўйборҳои обгузарро аз ҳар гуна алафу партовҳо тоза карданд.

Раиси маҳала дар охири қайд намуд, ки чунин қорҳои ободонӣ зиёд ба роҳ монда шаванд, чунки дар тозаву обод гардонидани шаҳро маҳаллаи худ саҳми арзанда гузоранд.

н.БОХТАР

Дар доираи Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бахшида ба сазовор истиқбол намудани 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси

ҲХДТ – ҲИЗБИ СОЗАНДА ВА БУНЁДҚОР ДАР
ҶОМЕАИ ИМРӢЗА

си ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии ҷамоати шаҳраки «Данғара» дар якҷоягӣ бо аъзои намоияндагии ТҶҚ «Созандагони Ватан» қорҳои ободонӣ ва зебогардонӣ дар назди ташкилоту муассисаҳо ва кўчаҳои

ноҳия доир гардид, ки дар он аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ бо шукргузорӣ аз ғайоли сулҳу оромии кишвар саҳми арзандаи ҳешро гузоштанд. Чунин қорҳои ободониву бунёдқорӣ, кабудизорқунӣ дар партави

Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар ҳудуди ноҳия бо ҷалби ғайолон, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ бо маром қараён доранд.

н.ДАНҒАРА

ОБОДИИ КИШВАР АЗ ОБОДИИ МАҲАЛАМОН
ОҒОЗ МЕГАРДАД!

Тибқи чадвали тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Дустӣ дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии деҳаи «Қабодиён»-и ҷамоати дехоти Дехқонобод бо сокинон, аъзо ва ҷонибдорони ҳизб вохӯрӣ доир карда

шуд.

Дар вохӯрӣ вакили Маҷлиси вакилони халқӣ ноҳия Мамадназарова Зубайда, раиси ташкилоти ибтидоӣ Қиличева Арафамох, эмомхатибони масҷиди панҷвақтаи дехот, вакилони ҷамоат

иштирок дошта, ҳадаф аз баргузори чунин вохӯрӣ ва ташкили қорҳои ободониро дар маҳал ба сокинон фаҳмонида, онҳоро ба ободқориҳо ҳидоят карданд.

Баъд аз баргузори вохӯрӣ масъулин дар якҷоягӣ бо сокинон ба шинонидани ниҳолҳои сояфкану ороишӣ шурӯъ намуда, дар расми ба истифода додани пули одамгузар иштирок карданд. Пули мазкур бо ташаббуси раиси ташкилоти ибтидоии номбурда ва дар якҷоягӣ бо сокинон сохта шудааст, ки мушкilotи мардумро осон кард.

н.ДӢӢӢ

ХАЙРИ ХУДРО БА ҚОРҲОИ СОЗАНДАГӢ РАВОНА
МЕКУНЕМ

Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон бо аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ аз деҳаҳои Оби Шифо ва Бошқайнари ҷамоати дехоти Норин ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунароҳои мардумӣ ва дар амал татбиқ намудани Ақсияи ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» ҳониши сиёсӣ баргузор гардид.

Дар рафти ҳониши сиёсӣ и.в.муовини раиси Кумитаи иҷроияи ноҳиявӣ Солиҳов Махмадрасул оид ба баланд бардоштани фарҳангу маданияти шаҳрвандон, пайравӣ



аз сиёсати хирадмандона ва созандаи ҲХДТ, хизмати содиқона ба халқу Ватан, тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирии аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон ва ҷалби онҳо ба

хизмати ҳарбӣ андешаронӣ намуд.

Дар доираи Ақсияи ҳизбӣ сокинон ба сохтмони пули одамгузар аз болои яке аз дараҳои деҳашон машғул шуданд.

н.ЁВОН

ДАР РОСТОИ СОЛИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО МАҲАЛ

ТАВАЧЧУҲИ ФАЪОЛОНИ ҲХДТ БА СОҲАИ МАОРИФ!



Дар доираи амалӣ намудани Аксияи тарғиботи-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бо

ташаббуси раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Кубодиён Шарифзо-

да Махмадаюб ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 8-и деҳаи Зиракии ноҳия ба миқдори 6 ҷуфт мизу курсии дарсӣ ба маблағи 2400 сомонӣ тақдир карда шуд.

Омӯзгорону хонандагони муассисаи таълимӣ аз ин иқдоми хайрхоҳонаи раиси Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҲХДТ изҳори сипос намуда, ваъда доданд, ки ҷавобан ба ин ғамхориҳо бо баҳои хубу аъло ва интизоми намунавӣ мактабро хатм намуда, ба халқу Ватани ҳеш содиқона хизмат мекунанд.

н.ҚУБОДИЁН

ПЕШРАФТУ ШУКУФОИИ ВАТАН АЗ НАСЛИ СОЛИМУ ҚАВИИРОДААШ ВОБАСТАГӢ ДОРАД

Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Норақ бо иштироки мудирӣ шӯъбаи таълимот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи шаҳрии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Фирдавс Ғафурзода дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Ҳифзи саломатӣ» Аксияи тарғиботи-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» баргузор гардид.

Дар рафти баргузори чорабиниҳои ҳизбӣ Фирдавс Ғафурзода вобаста ба моҳияти Аксияи тарғиботи-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» баромад намуда, иброз дошт, ки бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашнҳои миллий, бахусус 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Наврӯзи байналмилалӣ, амалӣ гардонидани дастури ҳидоятҳои



Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки аз Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд, ҷиҳати ҳаллу фасли мушкилоти мардум ва дар ин замина сафарбар намудани аҳоли ба созандагиву бунёдкорӣ, инчунин фаъол гардонидани онҳо дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоии мавҷуда аз роҳи тарғиби дуруст сафарбар намудани корҳои хайру саҳо, инчунин ҳалли масъалаҳои бекорӣ

ва фаро гирифтани сокинон ба шугъл бо истифода аз қувваи фаъолон, аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон корҳои ободонӣ дар доираи Аксияи ҳизбӣ пайваста роҳандозӣ карда мешавад.

Ҳамарӯза дар тамоми ғушаву қанори шаҳри Норақ, дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, деҳаю маҳаллаҳо ва кӯчаю хиёбонҳои шаҳр корҳои созандагиву ободонӣ баргузор шуда истодааст.

ш.НОРАҚ

ҲАШАРИ ДАСТАҶАМЪОНА БАҲРИ ОБОДИВУ ШУКУФОИИ ВАТАН



Дар ҷамоати деҳоти Меҳнатобод дар деҳаи Ганҷинаи ноҳияи Кушониён барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалӣ намудани Аксияи тарғиботи-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бо ҷалби аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ корҳои

ободонӣ ташкил карда шуд.

Иштирокдорони Аксияи ҳизбӣ роҳи деҳаи номбурда ро пура бо тариқи хашар сангфарш намуда, ният доранд, ки симҷӯбҳои барқии фарсудаи деҳаю иваз карда, фурузонаҳои каммасрафро насб намунанд.

Ташаббуси неки ҳизбиён дар тамоми кӯчаю хиёбонҳо ва дар ҳар қонадони сокинон идома дошта, корҳои созандагиву ободонӣ дар ноҳия рӯз то рӯз вусъати тоза гирифта истодаанд.

н.КУШОНИЁН

ОБОДИИ КИШВАР АЗ ОБОДИИ МАҲАЛ САРЧАШМА МЕГИРАД!

Дар назди бинои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳритуз бахшида ба пешвози 30-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Наврӯзи байналмилалӣ дар доираи Аксияи тарғиботи-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» гузаронида шуд.

Дар қорҳои ободонӣ қорамандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шаҳритуз тахти роҳбарии раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар



ноҳияи Шаҳритуз Шаропов Ҳомидҷон иштироки фаъолона дошта, дар қорҳои бетонрезӣ бо мақсади сохилмустаҳкамкунии назди бино ва омода намудани ҷой барои гулшинонӣ саҳм гузоштанд.

н.ШАҲРИТУЗ



РОҲАНДОЗИИ АКСИЯИ ҲИЗБӢ ТАНҲО БА ХОТИРИ ОБОДИИ КИШВАР АСТ!

Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Мӯминобод ва иштироки аъзои намоёндагии ТҶҚ «Созандагони Ватан» дар

якҷоягӣ бо қорамандону фаъолони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии «Раёсати молия», «Кӯмаки аввалияи тиббӣ», «Баҳши фарҳанг»

ва «Шӯъбаи маориф» дар партави Аксияи тарғиботи-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» баҳри сазовор пешвоз гирифтани Рӯзи Артиши миллий қорҳои созандагиву бунёдкорӣ доир гардид.

Ба муносибати ин санаи муҳими таърихӣ иштирокдорон роҳи марказии ноҳия ва ғирду атрофи

варзишгоҳро тозаю озода намуда, дар қорҳои ободонӣ саҳм арзанда гузоштанд.

н.МҶОМИНОБОД



ОБ МАНБАИ ҲАЁТ ДАР РӯИ ЗАМИН!

афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон воҳурӣ доир намунанд.

Воҳуриро муовин раис-мудирӣ шӯъбаи ташкилии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия Асақолов Алиҷон қушода, доир ба Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, самтҳои авзалиятноки фаъолияти

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва оғози Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» суҳанронӣ намуда, афзуд, ки об манбаи ҳастии инсоният буда, ташаббусҳои бевоситаи Тоҷикистон бо сарвари Пешвои муаззами миллаташ ҷаҳиду тоҷикистониёнро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намудааст.

Дар воқеъ Тоҷикистон

бо доштани обҳои ширину ошомиданӣ ва мавзёҳои дилғиребаш дар минтақаю ҷаҳон ҳамто надорад.

Баъд аз анҷоми воҳурӣ дар деҳаи болозқир Аксияи тарғиботи-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» доир карда шуда, дар он сокинон ба шинонидани ниҳолҳои сояафкану мевадиханда машғул шуданд.

н.Ш.ШОҲИН

БАҲРИ ЗИНДАГИИ АРЗАНДАИ ХАЛҚ ТАЛОШ МЕВАРЗЕМ!



Яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбиён фаъол гардонидани шаҳрвандон ва ҷалби бешари онҳо ба соҳибкорӣ, хоҷагидорию кишоварзӣ ва қорҳои қонагӣ ва фаро гирифтани сокинон бо шугъл буда, вобаста ба ин масъала дар маҳаллаи Шакардашти ҷамоати деҳоти Нури Ваҳдат бо аъзо ва

ҷонибдорони ҳизб воҳурӣ доир гардид.

Дар он Ғафуров Сайдам-мудирӣ шӯъбаи таълимот, иттилоот ва матбуот ва Солиҳов Фирдавс – мутахассиси шӯъбаи таълимот, иттилоот ва матбуот суҳанронӣ карда қайд намуд, ки бо пешниҳоди Сарвари давлат солҳои 2019-2021 ҳамҷун «Солҳои

рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардид.

Дар идома Солиҳов Фирдавс оид ба суҳанронии Пешвои миллат дар Маҷлиси КИМ Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ибрози андеша намуд.

Баъдан баҳшида ба сазовор истиқбол намудани 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба таъбиқи қисмати амалии Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» аъзо ва фаъолони ташкилотҳои ибтидоии Шакардашт ба ҳашари дастаҷамъона баромада, 3 қилломерт роҳҳои дохили маҳалларо сангфарш намунанд.

н.ПАНЧ

ХОНАИ ҲАМВАТАНРО ЯКҶОЯ ОБОД МЕСОЗЕМ!

Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ҷиҳати дар амал таъбиқи намудани Аксияи тарғиботи-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар деҳаи Хуросони ҷамоати деҳоти Яққатут бо саҳми аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва қорамандони маъсули Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизбӣ ҳашари дастаҷамъона дар манзили истиқомати оилаи ниёзманди ҷомеа ташкил намуда, қорҳои тозақунии канали оби ошомиданӣ, нармқунии беҳи дарахтон ва ба тартиб даровардани



дарахоти мевадихандаву сояафкан, шудгори заминӣ наздиҳавлигӣ, рангубор намудани қисмати берунии манзили зист ва ба соҳибқона расонидани кӯмаки молиявии

якҷағна аз аз ҷониби Кумитаи иҷроияи ноҳиявии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва фаъолони ҳизб дар ноҳия анҷом дода шуд.

н.А.ҶОМӢ

ДАР РОСТОИ СОЛИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО МАҲАЛ

ОБОДИИ КИШВАР АЗ МАСЪУЛИЯТИ БАЛАНДИ
ВАТАНСОЗИИ МО ВОБАСТА АСТ!

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Темурмалик бо мақсади сазовор истикбол гирифтани чашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи татбиқи қисмати Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Беморхонаи Кангурт» воҳурӣ

баргузор гардид.

Дар рафти мулоқот раиси Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб Рачабзода Маҳмадсаид иштирок дошта, доир ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, Паёми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон,

натиҷагирӣ аз Маҷлиси Кумитаи Иҷроияи Марказии ҲХДТ, 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ андешаронӣ намуд.

Баъдан, вобаста ба татбиқи қисмати тарғиботию амалии Аксияи ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бо ташаббуси раиси ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ Одинаев Шодиҳон кормандон ба ҳашари дастачамъона баромада, дар назди бино қорҳои сабуз хуррамгардониро анҷом дода, 30 бех ниҳоли ҳамешасабзи арча шинониданд.

н.ТЕМУРМАЛИК

СОКИНОНИ МАҲАЛ ДАР ПЕШРАФТИ ВАТАН САҲМИ
НАЗАРРАС ДОРАНД

Бо иштироки масъулини Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия дар деҳаи Баҳористони ҷамоати деҳоти Ватан бо мақсади татбиқи Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» ва ҷиҳати ободони деҳа ҳашари умумӣ баргузор гардид.

Дар ин рӯз сокинони деҳаи Баҳористон бо дарки масъулияти баланди шаҳрвандӣ ҷиҳати рушду ободони деҳаи худ ба ҳашари умумӣ баромада, аз ҳисоби маблағҳои ҳамаи сокинон, ки барои рушду ободони деҳа ҷамъоварӣ намуда буданд, ҷўю захбурҳои дохили деҳаро тоза намуда, як қисмати роҳҳои дохилии деҳаро низ сангфарш намуданд.

Ҳамчунин, сокинони деҳа ният доранд қисмати



дигари роҳҳои дохилии деҳаро сангфарш намуда, кўчаҳоро низ ҷароғон кунанд.

Маврид ба зикр аст, ки як қатор сокинони деҳа баъди суҳбату воҳурии масъулини Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия ҷиҳати ба маврид сафарбар кардани хайру саҳо, дуруст дарк намудани моҳияти Қонуни

Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ва чашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" ба ҷойи баргузор намудани маросимҳои азодорӣ он маблағҳоро барои дастгирии ятимону бепарасторон ва таъмири роҳҳои дохилии харҷ намуданд.

н.ФАРҲОРИ

ҲХДТ- РОҲНАМОИ МАРДУМ БА ҚОРҲОИ
ОБОДОНИЮ СОЗАНДАГӢ

Тибқи ҷадвали баргузори чорабиниҳо барои нимсолаи аввали соли 2019 дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Навобод»-и ҷамоати деҳоти Меҳнатобод хониши сиёсӣ ва иҷроа амалии Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» гуза-

ронида шуд.

Бо ибтикори раиси Кумитаи маҳаллаи Навобод, раиси ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ Асроров Шералӣ дар доираи Аксияи ҳизбӣ ва бо дастгирии сокинони деҳаи Навобод 1,5 км роҳҳои деҳа тахту ҳамвор ва сангфарш карда шуданд. Зим-

ни воҳурии раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Давлатҷон Ғаффорзода дар бораи Паёми навбатии Пешвои миллат, Президенти кишвар ба Маҷлиси Олии мамлакат суҳанронӣ карда, қайд намуд, ки солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шудааст. Мақсади асосӣ аз ин пешниҳод амалигардонии талошҳои Ҳукумати мамлакат ба хотири обод кардани Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолии деҳаҳо маҳаллаҳо мебошад.

н.ҲАМАДОНИ

ДАСТГИРИИ ОИЛАҲОИ НИЁЗМАНД КОРИ ХАЙРУ
САВОБ АСТ

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав ҷиҳати анҷом додани қорҳои хайру саҳо, расонидани кўмаки моддӣ ба оилаи ниёзманди ҷомеа дар доираи Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» ба оилаи эҳтиёҷманд сокини деҳаи Лолазори Ҷамоати деҳоти «Истиқлол» Иззатуллоев



Бахтиёр кўмаки моддӣ, ба маблағи 300 сомонӣ расо-

нида шуд.

н.Н.ХУСРАВ

ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС АЗ БОҒЧА САРЧАШМА
МЕГИРАД!

Дар доираи ҷадвали баргузори хонишҳои сиёсӣ оид ба татбиқи Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар доираи Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ, барои нимсолаи якуми соли 2019 бо иштироки кормандони масъули Кумитаи иҷроияи

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Хуросон дар ташкилоти ибтидоии «Ситораҷа» боғчаи №4-и ноҳия воҳурии баргузор гардид.

Дар воҳурии кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб иштирок дошта, оид ба Паёми Пешвои миллат, Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар он тамоми паҳлуҳои хоҷагии халқи кишвар дар ҷариданд, аз ҷумла тарбияи насли наврас дар роҳи ватандӯстиву ҳудудҳои миллӣ суҳанрони карданд.

Дар хотима аз иштирокдорон ҷиҳати дуруст тарбия намудани насли наврас ва дар қалби онҳо аз

хурдӣ ҷо намудани меҳру муҳаббат ба ватандӯстиву ватанпарварӣ, эҳтироми волидайн ва ҳислатҳои неки инсонӣ, инчунин ташкили шанбегихо, шинонида-ни гулу буттаҳо дар гирду атрофи боғча даъват ба амал оварда шуд.

н.ХУРОСОН

ПАЁМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ – РОҲНАМО ВА
САРМАШҚИ ФАЪОЛИЯТИ ҲАМАИ МО!

Бо ибтикори Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Чайхун дар доираи ҷадвали тасдиқгардида дар ташкилоти ибтидоии «Матбаа»-и ноҳияи Чайхун чорабиниҳои тағлиқоти ҳизбӣ вобаста ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, нуктаҳои асосии Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» бо иштироки мудири шеъбаи тағлиқот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Чайхун Бекмамадов Асалмамад, мутахассиси шўбаи тағлиқот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Чайхун Ғаффорова Насимаҳон ва раиси ташкилоти ибтидоии болозирки Обидзода Фарҳод дар сатҳи баланд баргузор гардид.

Дар рафти чорабини



ҳизбӣ раиси ташкилоти ибтидоии «Матбаа» Обидзода Фарҳод баромад намуда, қайд кард, ки воқеан ҳам Паёми Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи моро вазифадор ме-намояд, ки тамоми имконият, захираҳои моддиву зеҳнӣ ва қувваи ҳудро ба татбиқи амалии вазифаҳои дар пеш гузоштаи Президенти маҳбуби миллат равона созем, ба ин восита табақаи ниёзманди ҷомеаҳо каме ҳам бошад дастгири намоем.

Дар доираи Аксияи ҳизбии тағлиқотӣ-амалӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Чайхун аз ҷониби ташкилоти ибтидоии «Матбаа» ба як оилаи ниёзманд, ки сарпарастии оила (падарашон) дар қайди ҳайёт нест, кўмаки моддӣ аз қабилӣ орду рағван, биринҷу макарону шакар ва дигар ашёи рузгор расонида шуд.

н.ЧАЙХУН

ОЯНДАИ ФАРЗАНДОНИ МО АЗ МАКТАБ ВА
МУАССИСАҲОИ ТОМАКТАБӢ ВОБАСТА АСТ!

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Балҷувон тибқи ҷадвали баргузори хонишҳои сиёсӣ ва чорабиниҳои ҳизбӣ дар ташкилотҳои ибтидоии ҲХДТ дар ноҳияи Балҷувон, масъулини Кумитаи иҷроияи воҳурии навбатиро бо кормандони кўдакитони №1-и «Парасту»-и ноҳия баргузор намуданд.

Дар воҳурии раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Балҷувон Мирзозода Исуф ва мудири шўбаи

қор бо ҷавонон ва занони Кумитаи иҷроияи Муродова Марҷона иштирок дошта оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, ҳадафҳои созандаву бунёдкоронаи ҳизб, расонидани мазмуну муҳтавои Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, мавриди амал қарор гирифтани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фар-

занд», эъмин нигоҳ доштани кўдакони кўдакитон аз бемориҳои сироятӣ ва тахти назорати доимӣ қарор додани кўдакон андешаронӣ намуданд.

Масъулини дар рафти суҳанронӣ зикр намуданд, ки ояндаи дурахшони кўдакони мо маҳз аз мактаб ва муассисаҳои томактабӣ вобастагии зиёд дорад. Кўдакитон дар тарбияи кўдакон нақши ҳело муҳим дорад, ҷунки, ин кўдакон ҷавонони ояндаи давлату миллат ба ҳисоб меавад. Ҳамчунин ба ҳамагон маълум аст, ки ояндаи давлат ва миллат ба насли ҷавон хоҳад монд. Бинобар ин аз оила оғоз карда, то ба муассисаҳои таълиму кўдакитон тарбияи кўдаконро дуруст ба роҳ монда, онҳоро дар рўҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ тарбия созем.

н.БАЛҶУВОН

*Шаҳроми ҶУМЪА, узви Гурӯҳи
вакилии ХХДТ дар Маҷлиси вакилони
халқи шаҳри Кӯлоб*

САФАРИ ҲАЙАТИ ҲХДТ БА ХИТОЙ



Бо даъвати Раёсати муносибатҳои байналмилалӣ Ҳизби Коммунисти Хитой ҳайати кормандони масъули Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ҳайати 16 нафар бо шумули намоёндогони кумитаҳои иҷроия аз тамоми кишвар бо роҳбарии муовини Раиси ҳизб Раъно Бобочониён аз 20 феврал то 1 март ба ин киш-

вар сафари қорӣ анҷом доданд.

Аснои боздид аз шаҳрҳои Гуанжоу, Чжухай ва Урумчи ҳайати ҲХДТ бо роҳбарияти минтақавии Ҳизби Коммунисти Хитой мулоқот анҷом дода, аз корхонаҳои истеҳсоли ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дидан намуданд.

Инчунин, ҳайати ҲХДТ дар Ҳамоиши сатҳи баланди

мавзӯии «Сиёсати мазҳабӣю наҷодии Хитой: тақвияти ваҳдат ва ҳамраӣгии ғуруҳҳои этники. Таҷрибаи музофоти мухтори Шинҷон-Уйғур» иштирок намуд, ки дар қорӣ он муовини Раиси ҳизб Раъно Бобочониён маъруза намуданд.

Мавриди зикр аст, ки равобити Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бо Ҳизби Коммунисти Хитой дар асоси шартномаи ҳамкорӣ қавӣ буда, ҳамасола ғуруҳҳои ҳизбӣ ба кишварҳои ҳамдигар сафар анҷом медиҳанд.

Дар сафари зикршуда аз вилояти Хатлон мудирӣ шӯъбаи ташкилии кумитаи иҷроияи вилоят Наврӯзҷон Ҳусейнзода, раиси КИ ҲХДТ дар ноҳияи Қўшониё Мунаввара Сатторов ва раиси КИ ҲХДТ дар ноҳияи Дўсти Ҳуснигул Одиназода низ иштирок намуданд.

Метавон гуфт, ки ин сафар хеле хотирмон ва ибратомӯз буд.

ШИРКАТИ ФАЪОЛОНИ ТҶҚ «СОЗАНДАГОНИ ВАТАН» ДАР ФОРУМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЧАВОНОНИ КИШВАРҲОИ УЗВИ СҲШ

Санаҳои 26 то 28 феввали соли равон дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон форуми байналмилалӣи чавонони кишварҳои узви Созмони Ҳамкории Шанхай доир гардид, ки дар қорӣ он фаъолони созмони чавонони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон «Созандагони Ватан» ширкат ва суҳанронӣ намуданд.

Мавзӯи ин ҳамоиши байналмилалӣ «Рушди сайёҳӣ» интиҳоб гардида, дар қорӣ он масоили вобаста ба рушди туризм дар кишварҳои аъзо ва нозири СҲШ мавриди баррасӣ қарор дода шуд.

Зимни баромади худ, Раиси Ташкилоти ҷамъиятии чавонон



«Созандагони Ватан» Раҳмонзода Абдулло аз таваҷҷуҳи давлату Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ба масъалаҳои рушди сайёҳӣ, эълон гардидаи соли 2018 дар Ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва солҳои 2019- 2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва таваҷҷуҳи бисоликаӣ сайёҳони хориҷӣ ба кишвари зебомаънари Тоҷикистон ба иштирокини ин форуми байналмилалӣ маълумот дод.

Дар охир видеоролик, ки бозгӯи манзараҳои зебои кишвар ва пойтахти Тоҷикистон- шаҳри зебои Душанбе буданд, ба намоиш гузошта шуд, ки таваҷҷуҳи ҳамагонро ҷалб намуд.

Дар ин бора Ҳусейн Саидов аз ҳадамоти матбуоти созмон ҳабар дод.

ТАҒЙИРОТИ КАДРӢ ДАР ШАҲРИ ҚЎЛОБ

Маҷлиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Қўлоб баргузор гардид. Дар қорӣ маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҳизб узви Кумитаи иҷроияи вилоятӣ ва шаҳрии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, раиси шаҳри Қўлоб Хайрулло Амонулло, муовини раис-роҳбари Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Иброҳимзода Неъматулло, роҳбарони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, собикадорони ҳизбу меҳнат, аъзои намоёндогони ТҶҚ «Созандагони Ватан» ва намоёндогони васоити ахбори омма иштирок доштанд.

Дар маҷлиси мазкур се масъала мавриди баррасӣ қарор гирифт, ворид намудани тағйирот ба ҳайати Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Қўлоб ва Раёсати он, аз вазифаи раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Қўлоб озод намудани Валиева Саъбагул бинобар сабаби ба нафақа баромадан ва ба вазифаи раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Қўлоб интиҳоб намудани Орзу



Ҳамидиён.

Маҷлиси Кумитаи иҷроияро раиси шаҳри Қўлоб Хайрулло Амонулло оғоз бахшида, баъдан суҳан барои баррасии масъалаҳои пешбинишуда ба муовини раис-роҳбари Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Иброҳимзода Неъматулло дода шуд. Неъматулло Иброҳимзода дар баромадаш қайд намуд, ки бо таклифу пешниҳодҳо ба ҳайати Раёсат ва Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Қўлоб тағйирот ворид гардида, Валиева Саъбагул бинобар сабаби ба синни нафақа расидан аз вазифаи раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Қўлоб озод карда шуда, бо розигии Раиси муаззामी

ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати ба вазифаи раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Қўлоб номзадии Орзу Ҳамидиён пешниҳод карда шудааст. Ҳамин тавр, номзадии Ҳамидиён Орзу аз ҷониби аъзои Кумитаи иҷроияи яқдилона дастгирӣ ёфт.

Дар қисмати ниҳони маҷлис ба Валиева Саъбагул барои фаъолияти босамараш Сипосномаи Кумитаи Иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар сатҳи тантанавӣ тақдим гардид. Инчунин, мавсуф бо тухфаҳои таъсисдодаи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Қўлоб ва Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон кадрдонӣ карда шуд.

ш.ҚЎЛОБ



ҶАҲОН ДАР ЯК ҶУМЛА

► Аз оғози нооромии дохили дар Яман танҳо аз гуруснагӣ 80 ҳазор қудакӣ то 5 сола ба ҳалокат расида садҳо ҳазор қудакӣ дигарро марг таҳдид мекунад.

► Дар Филипин аз бемории сурхча 203 нафар ҳалок шуда, ҳазоҳо каси дигар ба ин бемории сироятӣ мубтало гардиданд.

► Ғуруҳи террористон ба чор деҳаи штати қадунаи Нигерия ҳамла карданд 27 соқини оқоштаро ба ҳалокат расонида қанд каси дигарро қамӣ карданд.

► Идомаи муноқишаҳои мусаллаҳона ва нооромӣ дар Яман дар баробари ҳаробиҳои зиёд ба марғи соқинони оқошта ва ба гуруснагии шадид ру ба ру шудани аҳоли гардидааст.

► Дар наздикии шаҳри Детроити штати Мичигани Штатҳои Мутаҳиди Америка дар қорҳои қорқарди пласмас суҳтор сар қад алаңаи оташ дар муддати қутуҳ бинои қорқонаро фаро гирифт.

► Мувофиқи маълумоти СММ соли 2018 дар Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон дар натиҷаи амалҳои террористӣ ва муноқишаҳои мусаллаҳона 3 ҳазору 800 нафар аз аҳолии оқошта, аз қумла қариб 1000 қудак ба ҳалокат расида, 7 ҳазору 100 каси дигар қароҳат бардоштанд.

► Ба гуфтаи намоёндогони Созмони миллалӣ муттаҳид айни қамон 80 дар сади аҳолии Яман ба қўмақи башардустонаи гуманитарӣ ниёз доранд.

► Истеъмоли машруботи пастсифати спирти дар штати Асами Ҳиндустон сабаби марғи 150 нафар шуда, қариб 200 нафари дигар заҳролуд шуданд.

► Дар музофоти Ҳаммаи Сурия қанғоми ҳаракати Автобусе, ки соҳтмончиёро интиқол меод тарқиш рух дод, дар натиҷаи 24 нафар ба ҳалокат расид.

► Дар қисми қанубу ғарбии Малӣ силоҳбадастони номаълум ба нақлиёти Нерӯҳои посдори сулҳи СММ ҳамла карданд, дар натиҷа 3 низоми ба ҳалокат расида қанд каси дигар заҳми шуд.

► Соли қузашта мувоқи маълумотҳои СММ дар Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон бар асари ҳамла ва анҷом додани амалҳои террористӣ 1000 нафар қудакон ба ҳалокат расиданд.

► Ҳамасола дар қажон зида аз 6 миллион нафар аз бемориҳои, ки ба тамоқуқаши вобастаанд мефавтанд.



**ҲАМРОЗИ
ХАЛҚ**

Муассис:

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

Масъули қоп:
Орзу ҲАМИДИЁН

Қотиби масъул:
Аловуддин АМИРЗОДА

Ҳайати мушовара:
Қурбон ҲАКИМЗОДА,
Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАҲМОНЗОДА

Ҳайати таҳририя:
Зебо БОЗОРОВА,
Ҳусейн САИДОВ

Тарроҳ:
Ҳусрав МАЗОРИЕВ

Дар нашрия ба хотири қандандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд мувофиқат нақунанд ва зимнан идораи нашрия масъулиятро ба дўш нагирад.

Ақсу дарҳост ва номаҳо ба муаллифонашон барқардонда намешаванд. Ба дурусти далелу арқоме, ки дар номаҳои расида ва эълону рекламоҳои истифода шудаанд, муаллифонашон масъулият доранд.

Нашрия тахти
рақами 627 дар
Вазорати Фарҳанги
Ҷумҳурии
Тоҷикистон сабти
ном шудааст.

Суроға:
735140, ш. Бохтар,
қўчаи Айний-47,
тел: 8 (3222) 2-82-92,
2-70-70

Қопхонаи ҚДММ «Шоҳин-С», теъдод: 12860 нусха

